

ДАРМОНИ ШИНОХТӢ- РАФТОРИ

Dr. Фотима Рамазонӣ

Баргардонанда ба сирилик
Диловар Султонӣ

ДАРМОНИ ШИНОХТЙ-РАФТОРЙ
COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY
(CBT)

Dr. Фотима Рамазонй

Баргардонанда ба сирилик:

Диловар Султонй





Дармони шинохтй-рафторй

Нависанда: Dr. Фотима Рамазонй

Сол: 2020

Тарчумон: Диловар Султонй

Логотип: Мачид Один

Тарроҳ: Маҳсо Бузургумед

Ношири: Мактаби равоншиносии Лондон

Мактаби равоншиносии Лондон, як ташкилоти ғайритиҷоратӣ буда, ҳадафаш тарбияи муаллимони равоншиносӣ ҷиҳати омӯзиши асосҳои равоншиносӣ барои оромишу шодии бештари ҳамагон аст.

Давраҳои омӯзиши шашмоҳаи ин мактаб ба забони форсӣ (тоҷикӣ) ё англисӣ буда, ба шакли ҳузурӣ ё онлайн тариқи ройгон «баъд аз марҳилаи пазириши донишҷӯ» баргузор мешавад. Матни ҳозир «Дармони шинохтӣ-рафторӣ» аст, ки дарси дуввуми ин давра мебошад.

Ношир

Сарчашмаҳои ин китоб:

Матни ҳозир бо баҳрагири аз назарияҳои зерин навишта шуда аст:

“Назарияи шинохтӣ-рафторӣ”, Аарон Бек (CBT)

“Назарияи ақлонӣ отифӣ рафторӣ”, Алберт Эллис (REBT)

“Шинохтдармонӣ ва мабнои фаротар аз он”, нависанда: Джудит С. Бек, тарҷума: Dr. Ладен Фаттӣ

“Роҳу расми дармондагӣ дар назарияи шинохтӣ-рафторӣ”, нависанда: Dr. Фаришат Мутабӣ

“Назарияҳои равондармонӣ”, нависанда: Джеймс Прошаска, тарҷума: Яҳё Саид Муҳаммадӣ

“Текникии шинохтӣ-дармонӣ”, нависанда: Роберт Лихӣ, тарҷума: Dr. Ҳасан Ҳамидпур

“Омӯзиши дармони шинохтӣ-рафторӣ”, нависанда: Джесси Райт, тарҷума: Dr. Қосимзода.

МУНДАРИЧА

Рафтордармонии шинохтӣ	1
Алберт Эллис ва дармони шинохтӣ	3
Аарон Бек ва даромони шинохтӣ-рафторӣ	9
Хатоҳои шинохтӣ	12
Сатҳҳои шинохт	18
Мусалласи шинохтӣ	23
Текникиҳои дармон	26

Рафтордармонии шинохтӣ Cognitive Behaviour Therapy (CBT)

Дармони шинохтӣ-рафторӣ, навъе аз равондармоние аст, ки ба беморон кӯмак мекунад, то ба дарки афкор ва эҳсосоте, ки бар рӯи рафторашон таъсир мегузорад, ноил гарданд. Дармони шинохтӣ-рафторӣ дар ҳолоҳозир барои дармони төъоди зиёде аз ихтилолҳо, аз чумла ҳаросҳо (фобия), эътиёд, афсурдагӣ ва изтироб ба кор гирифта мешавад.

Дармони шинохтӣ-рафторӣ умуман кӯтоҳмуддат аст ва бар кӯмак ба беморон дар пардохтан ба як мушкили хос тамаркуз дорад. Дар давоми дармон, фард ёд мегирад, ки чигуна улгухои фикри вайронкунандаро, ки дорон таъсироти манғӣ бар рӯи рафтораш ҳастанд шиносой қунад ва тағиир дихад.

Таърихчай шаклгирии дармони шинохтӣ-рафторӣ

Барои ин ки дарки беҳтаре аз дармони шинохтӣ-рафторӣ ва таърихчай шаклгирии он дошта бошед, лозим аст, ба даҳаи панҷоҳи милодии асри гузашта (ҳудуди 70 сол пеш) фикр қунед. Давроне, ки ду турӯҳи **равоншиносони рафтогаро** ва **равоншиносони фрейдӣ** дар авчи қудрат буданд.

Агар мушкили **афсурдагӣ** ё масалан изтироб доштаед ва назди равоншиносӣ рафтогаро мерафтед, онҳо фикр мекарданд, ки ҳатман дар атрофатон муҳаррикҳое вучуд дорад, ки дар гузашта нисбат ба онҳо **шартӣ** шудаед ва ин муҳаррикҳо, эҳсосот ва рафторҳои номатлубро дар шумо бармеангезанд.

Равоншиносони фрейдӣ, ҳам ҷаласаҳои тӯлонӣ ва мушовираҳои зиёд баргузор мекарданд. То решоҳои афсурдагӣ ва изтироб (ё ҳар мушкили дигар)-ро дар гузаштаҳои дур ҷустуҷӯ қунанд, то бидонанд чӣ иттифоқҳо ва таҷрибаҳое дар

даврони күдакӣ тавонистааст, дар сатҳи ноҳудогоҳи шумо нуфуз кунад ва имрӯз ба шакли беморӣ ва ихтилол намоён шавад.

Касоне монанди Аарон Бек (**Aaron Beck**) ва Алберт Эллис (**Albert Ellis**) ба ин масъала фикр мекарданд, ки:

- Оё бояд решоҳои ҳар рафтор ва эҳсосеро дар гузаштаи дур ҷустуҷӯ кард?
- Оё наҳваи фикр кардани мо дар ин лаҳза, рӯи рафторҳо ва эҳсосотамон таъсир надоранд?
- Оё пас аз гузаронидани даврони күдакӣ ва навҷавонӣ мо ба мосинҳои меканикӣ табдил мешавем, ки нерӯҳои ноҳудогоҳ ва шартисозиҳои гузашта, ҷилави зиндагиамонро дар даст гирифтаанд ва моро ба ҳар масире, ки меҳоҳанд ҳидоят мекунанд?
- Оё тасвире, ки мо аз ҷаҳон дар зеҳни худ соҳтаем ва қазоватҳое, ки дар бораи дунё дорем, рӯи рафторҳо ва авотифи мо таъсир намегузоранд?

Дар як қалом, оё мо саҳми “замони ҳол” – ро дар мушкилоти феълӣ, беш аз ҳад ноҷиз фарз накардаем?

Алберт Эллис ва дармони шинохтй

Алберт Эллис хеле хубй медонист, ки барои пурсишҳои боло чӣ посухе дорад. Ӯ дар замонҳои мухталиф исмҳои мутафовуте рӯи посухи худ гузошт: Ӯ ибтидо истилоҳи “равондармонии ақлонӣ” –ро матраҳ кард ва пас аз муддате, тасмим гирифт унвони ҳарфҳояшро ба “дармони отифӣ ақлонӣ” тағиیر дихад. Баъдҳо, ин ном ҳам иваз шуд ва Эллис аз истилоҳи “дармони ақлонӣ отифирафторӣ” истифода кард.


Мустақил аз номгузориҳои мухталиф, ҳарфи калидии Алберт Эллис сабит аст: **Ин рӯйдодҳое нестанд, ки ҳоли моро бад мекунанд, балки тафсири мо аз он рӯйдодҳост, ки оқибатҳои манфири бо худ ба ҳамроҳ меоваранд.**

Модели Эллисро маъмулан ба шакли модели зер мешиносанд:




Activating events - Рӯйдоди фаъолсоз

(ҳар иттифоқе, ки дар ҳоли рӯх додан аст)



Beliefs - Боварҳо

(фикрҳои мо дар мавриди он иттифоқ)



Consequences (results) – Паёмадҳо ва натиҷаҳо

(рафторҳо ва эҳсосоте, ки аз паси афкор меоянд).

Ибтидо рӯйдоде иттифоқ меафтад ва фароянди таҳлил ва ақидаҳоро фаъол мекунад: А

Мо он рӯйдодро **бар асоси боварҳоямон** дар бораи он рӯйдод, худамон ва ҷаҳони атрофамон тафсир мекунем: **В**

Тафсири мо дар ниҳоят, **ҳаяҷонотро бармеангезад** ва моро ба **рафторҳои мушаҳҳасе** тарғиб мекунад: **С**

Ин диаграмма ба зоҳир хеле содда аст ва ҳарфи ациб дар он дар (**В**) нест. Аммо ба хотир дошта бошед, ки қарор додани бовар он миён (ки имрӯз метавонем онро **зехният** ҳам биномем) дар даврони худ, иттифоқи меҳиме дониста мешудааст:

Вақте Эллис мегӯяд, ки байни муҳаррик ва посух чизе бо номи **зехният ва бовар** вуҷуд дорад, ин зирфиятро барои мо инсонҳо қоил мешавад, ки бо тағирии зехният ва бовари худ дар баробари як рӯйдоди мушаҳҳас, посухҳои мутафовуте дошта бошем.

Бақия талоши Алберт Эллис, ба истихроҷи ин боварҳо, таҳлили он ва тағириу беҳбудашон ихтисос дорад.

Пас метавон гуфт, дармон аз нигоҳи Эллис ба ин маъност, ки дармонҷӯ ва дармонгар бо қӯмаки яқдигар, ба кобидани ин боварҳо ва зехниятҳо бипардозанд ва онҳоро ба шакле ислоҳ кунанд, ки фард аз изтироб ва афсурдагӣ ва соири рафторҳо ва авотифи номуносиб фосила бигарад.

Эллис моро аз ибтидо бемору мариз ва афсурда фарз намекунад. Ӯ инсонҳоро афроди солиме мебинад, ки барои худ ҳадафгузорӣ карда ва барои расидан ба он ҳадафҳо ҳам талош мекунанд. Аммо дар миёнаи роҳ душвориҳо, монеаҳо, саҳтиҳо ва иттифоқҳои номатлубе ногузир пеш меоянд ва аз ин чост, ки масири баъзе аз мо тағиир мекунанд.

Касоне, ки боварҳои ғайриақлонӣ дар бораи худ ва ҷаҳон доранд ё худро зери фишори бори “**боядҳо ва набоядҳо**” қарор додаанд, мумкин аст, натавонанд шикастҳо ва иттифоқҳои номатлубро таҳаммул кунанд ва бо тафсири ҳаробкору нокоромад вазъиятро ҳатто аз он чӣ ҳаст бадтар қунанд ва **халқаи маъюби рӯйдоди бад – посухи бадро** фаъол кунад.

Бовари ғайримантиқӣ:

Ман ба ишқу тайиди афроди муҳим ниёзмандам.

Бовари мантиқӣ:

Ишқу тайид бисёр дилпазир аст ва дар шароити муносиб аз паси он ҳоҳам буд, аммо онҳо аз воҷибот нестанд, ман бидуни онҳо низ метавонам зиндагӣ кунам.

Бовари ғайримантиқӣ:

Барои азришманд будан ба унвони як инсон, бояд ба муваффақият дар ҳар коре, ки мекунам, бидуни ҳеч иштибоҳ ноил шавам.

Бовари мантиқӣ:

Ман ҳамвора сайъ мекунам, то ҳадди мумкин ба муваффақият ноил шавам, аммо шоистагӣ адами шикаст, ғайримантиқӣ аст. Беҳтар аст, ки худро ҷудо аз амалкарди худ, ба унвони як инсон бипазирам.

Бовари ғайримантиқӣ:

Афрод бояд ҳамвора кори саҳеҳро анҷом диханд, замоне, ки кори осебзо мекунанд, бояд сарзаниш ва танбех шаванд.

Бовари мантиқӣ:

Ноҳушоянд аст, ки гоҳе афрод корҳои нодурст анҷом медиҳанд, аммо инсон комил нест ва нороҳат кардани худам дар ҳақиқат тағиӣре эҷод наҳоҳад кард.

Бовари ғайримантиқӣ:

Воқеаҳо бояд тибқи он чӣ меҳоҳам бошанд ва дар ғайри ин сурат зиндагии ғайри қобили таҳаммул хоҳам буд.

Бовари мантиқӣ:

Ҳеч қонуне вуҷуд надорад, ки бигӯяд ҳар чиз бояд он гунае, ки меҳоҳам иттифоқ биафтад. Ноумедқунада аст, аммо метавонам инро дарк қунам, баҳусус барои пешгириӣ аз фочиа.

Нороҳатии ман ба воситаи иттифоқоти хориҷ аз контроли ман бавуҷуд омадаанд ва дар натиҷа кори зиёде наметавонам барояш анҷом дишам.

Омилҳои хориҷии бисёре дар контроли ман нестанд, аммо инҳо фикрҳои ман ҳастанд (на омилҳои хориҷӣ), ки боиси эҳсосоти ман мешаванд ва метавонам биомӯзам, ки афкорамро контрол қунам.

Бовари ғайримантиқӣ:

Ман бояд дар мавриди чизҳои хатарнок ва нохушоянд нигарон бошам, вагарна онҳо мумкин аст, иттифоқ биафтанд.

Бовари мантиқӣ:

Нигарони дар мавриди воқеаҳо, ки метавонанд нохушоянд бошанд, аз руҳдори онҳо пешгириӣ наҳоҳанд кард; ин кор фақат маро дар ҳоли ҳозир нигарон ва афсурда месозад.

Бовари ғайримантиқӣ:

Бо гурез аз мушкилот, нокомиҳо ва масъулият дар зиндагӣ шодтар хоҳам буд.

Бовари мантиқй:

Гурез аз мушкилот ба сурат хулоса осонтар аст ва канор гузоштани чизҳо, аз иттифоқоти номуносиб барои муддати тӯлонӣ пешгирий меқунад ва ҳамчунин ба ман фурсати бештаре барои нигарон шудан медиҳад.

Бовари ғайримантиқй:

Ҳар кас бояд ба фарди қавитар аз худ такя кунад.

Бовари мантиқй:

Такя бар дигарон мумкин аст боиси рафткорҳои вобастагӣ гардад. Айбе надорад, ки ба ҷустуҷӯи қӯмак бошем, аммо дар сурате, ки омӯхта бошем, ба худ ва қазовати худ имон дошта бошем.

Бовари ғайримантиқй:

Иттифоқоти гузашта боиси мушкилоти ман ҳастанд ва онҳо ҳамчунон дар эҳсосот ва рафткорҳои ман даҳолат меқунанд.

Бовари мантиқй:

Гузашта наметавонад дар замони ҳоли ман таъсир бигузорад. Боварҳои охирини ман, аксуламалҳоро эҷод меқунанд. Мумкин аст, ки боварҳоро дар гузашат омӯхта бошам, аммо метавонам дар ҳоли ҳозир онҳоро таҳлил ва тафсир кунам.

Бовари ғайримантиқй:

Ман бояд бо нороҳатии дигарон нороҳат шавам

Бовари мантиқй:

Ман наметавонам эҳсосоти бад ва нороҳатии дигаронро бо нороҳат шудани худ тағиӣр дихам.

Бовари ғайримантиқй:

Ман набояд эҳсоси ноосудагй ва дард дошта бошам, наметавонам инҳоро дарк кунам ва бояд аз онҳо гурезам; он ҳам ба ҳар қиммате.

Бовари мантиқй:

Чаро ман набояд эҳсоси ноосудагй ва дард кунам? Ман инҳоро дўст надорам, аммо даркашон мекунам. Агар ҳамвора аз нокомихо гурезам, зиндагии ман бисёр маҳдуд хоҳад буд.

Бовари ғайримантиқй:

Ҳар мушкили бояд роҳи ҳалли идеале дошта бошад ва вақте фарде натавонад он роҳи ҳалро биёбад, зиндагий ғайри қобили таҳаммул хоҳад буд.

Бовари мантиқй:


Мушкилот, маъмулан роҳи ҳалҳои гуногуне доранд; беҳтар аст, ки мунтазири роҳи ҳалли идеал набошем ва бо беҳтарин роҳи ҳалли мавҷуд зиндагий кунем. Ман метавонам бо иделаи камтаре зиндагий кунам.

Аарон Бек ва даромони шинохтй-рафторй

Тақрибан ҳамзамон бо Алберт Эллис, Аарон Бек ҳам машғули мутолиа ва таҳқиқу нигориш дар заминаи дармони шинохтй-рафторй буд.

Духтари Аарон Бек, Джудит С. Бек дар китоби “Шинохтдармонӣ ва мабнои фаротар аз он” таъкид мекунад, ки **улгуҳои нокоромади фикр кардан, вижагии муштараки ҳамаи ихтиилоти равонӣ** аст. Мафхуме, ки худи Бек ҳам борҳо дар навиштаҳо ва китобҳояш ба шаклҳои муҳталиф матраҳ карда аст.

Шакли куллии нигоҳи Эллис ва Бек яксон аст; аммо тафовутҳое, ҳам дар ҷузъиёти моделҳои онҳо вучуд дорад. Масалан, Бек таваҷҷӯҳи вижаете ба **афкори манғии автоматик** дорад. Афкоре, ки агар ба онҳо бетаваҷҷӯҳ бошем, мумкин аст, аслан мутаваҷҷеҳи ҳузури онҳо дар зеҳнамон ва таъсире, ки бар рӯи рафторҳо ва эҳсосотамон доранд, нашавем:




Аарон Бек ҳам монанди Алберт Эллис ба баррасии ин афкору тасвирҳо ва тарҳу роҳҳо мепардозад ва мекӯшад бо ислоҳи онҳо, масири пайвастқунандаи **рӯйдод ба посухро** беҳбуд дихад.

Байни афкор, эҳсос ва рафтори мо як иртиботи мутақобил вуҷуд дорад. Вақте иттифоқе ба вуқӯъ мепайвандад, зехни мо он рӯйдодро арзёбӣ мекунад ва бар асоси арзёбӣ аз мавқеият, эҳсоси хоссеро таҷриба мекунад ва бар асоси он эҳсос рафтор мекунад. Албатта, ин иртибот як робитаи хаттӣ нест, робитаи байни фикр, эҳсос ва рафтор як иртиботи интегративӣ ва мутақобил аст.

Вақте фарде дар мавқеияти мушаххас қарор мегирад, як бардошти манғӣ аз он мавқеият метавонад эҳсосоти шадидан манғӣ эҷод кунад; дар натиҷа, эҳсосоти манғӣ мунҷар ба бурузи рафторҳои номуносӣ мешавад. Ва ин се омил дар як чарҳаи маъюб бар ҳам асар мегузоранд ва бар шиддати яқдигар меафзоянд.

Як чарҳи маъюби зеҳнӣ шурӯъ мешавад, ки мо як бардошти ғайривоқеъбинона ва тафсири иштибоҳ аз як рӯйдод мекунем, ки дар натиҷа эҳсос ва рафтори манғӣ ба дунбол меоварад. Бинобарин, бо тағири ниғориш ва ислоҳи фикри худ метавон ба эҳсоси хуб ва рафтори хуб даст ёфт.

Хатоҳои фикрӣ ва боварҳи ғайримантиқӣ боис мешаванд, мо бардошти нодуруст аз воқеаҳо дошта бошем. Шинохти ин боварҳои иштибоҳ ва ислоҳи онҳо ба мо кӯмак мекунанд, то фаъолона барои беҳтар кардани ҳоламон талош кунем. Аарон Бек даҳ хатои шинохтиро муаррифӣ карда аст ва мегӯяд, вақте инсонҳо бар асоси ин хатоҳо падидаҳоро тафсир мекунанд, тафсири онҳо воқеъбинона наҳоҳад буд.



Хатоҳои шинохтй

Зеҳнхонӣ:

Шумо фарзро бар ин мегузоред, ки медонед одамҳо чӣ фикре мекунанд, бидуни он ки далели фикрӣ дар мавриди афкорашон дошта бошед. Масалан, “Ӯ фикр мекунад, ман як бетолеъ ҳастам”.

Пешгӯй:

Ояндаро пешбинӣ мекунед. Пешбинӣ мекунед, ки авзоъ бадтар хоҳад шуд ё хатаре дар пеш аст. Масалан, “Дар имтиҳон қабул наҳоҳам шуд” ё “Ин шуғло ба даст наҳоҳам овард”.

Фочеасозӣ:

Шумо бар ин боваред, ки он чӣ, ки иттифоқ афтода, ё хоҳад афтод, ончунон дарднок ва ғайри қобили таҳаммул хоҳад буд, ки шумо наметавонед онро таҳаммул кунед. Масалан, “Агар дар имтиҳон рад шавам, ваҳшатнок аст”.

Барчасбзаний:

Як вижагии манфии хеле қуллиро ба худ ва дигарон нисбат медиҳед. Масалан, “Ман дӯстдоштанӣ нестам” ё “Ӯ белаёқат аст”. Барчасбзадан шакли шадиди тафаккури ҳама ё ҳеч чиз аст. Ба ҷои ин ки бигӯед, “иштибоҳ кардам”, ба худ барчасби манғӣ мезанед: “Ман бозанд ҳастам”. Гоҳ ҳам ашхос ба худ барчасби “аҳмақ” ё “шикастхӯрда” ва ғайра мезананд.

Барчасб задан ғайримантиқӣ аст, зоро шумо бо коре, ки мекунед, тафовут доред. Инсон вучуд дорад, аммо “бозанд” ва “аҳмақ” ба ин шакл вучуд надоранд. Ин барчасбҳо таҷрибаҳои бефоидае ҳастанд, ки боиси ҳашм, изтироб, дилсардӣ ва камбуди иззати нағс мешаванд. Гоҳ барчасб ба дигарон нигаронида шудааст. Вақте касе дар муҳолифат бо назарҳои шумо ҳарф мезанад, мумкин аст ӯро мутакаббир

биномед. Баъд эҳсос мекунед, мушкил ба чои рафтор ё андеша бар сари “шахсият” ё “чавҳару зот”- и ўаст. Дар натиҷа ўро ба кулли бад қаламдод мекунед ва дар ин шароит фазои муносибе барои иртиботи созанд эҷод намешавад.

Дасти кам гирифтани ҷанбаҳои мусбат:

Муддай ҳастед, ки дастовардҳои мусбати шумо ё дигарон ночиз ва ҷузъӣ ҳастанд. Масалан, “Ин вазифаи зани хона аст, бинобар ин вақте ба ман таваҷҷӯҳ мекунад, ки моҳро тақсим накарда аст”. “Ин мавқеиятҳо, ки муҳим нестанд, хеле осон ба даст омадаанд”.

Афроде, ки дорои ин навъ тафаккури ғайримантиқӣ ҳастанд, таваҷҷӯҳи зиёд ва боарзише ба ҷанбаҳои мусбати зиндагии худ надоранд ва ҳамеша нуктаҳои мусбатро барои худ беаҳамият ҷилва медиҳанд. Бо беарзиш шуморидани таҷрибаҳои мусбат, исрор бар муҳим набудани онҳо доранд. Корҳои хуби худро беаҳамият меҳонанд, мӯтақиданд, ки ҳар касе метавонад ин корро анҷом дихад. Бетаваҷҷӯҳ ба амри мусбат, шодии зиндагиро мегирад ва шуморо ба эҳсоси ношоиста будан тела медиҳад.

Филтери манғӣ:

Тақрибан фақат бар ҷанбаҳои манғӣ мутамаркиз мешавед ва ба камёбӣ ба ҷанбаҳои мусбат таваҷҷӯҳ мекунед. Масалан, “Агар нигоҳе биандозед, мутаваҷҷех мешавед, чӣ теъдоди одамҳое ҳастанд, ки маро дӯст надоранд”.

Афроде, ки дорои ин навъ афкор ҳастанд, таҳти таъсири як ҳодисаи манғӣ ҳама воқеиятро тор мебинанд. Ба ҷузъиёти як ҳодисаи манғӣ таваҷҷӯҳ мекунанд ва бақияро фаромӯш мекунанд. Адами тавоной дар дидани баҳшҳои муҳимтари ин ҳодисаҳо, омилҳое аст, ки зеҳни моро даргир мекунад. Шабеҳи чакидани як қатраи ранг, ки бочкаи обро тира мекунад.

Таъмими ифротй:

Сирфан бар асоси як рўйдоди хос, як улгуи куллӣ (фарогир)-и манфирио хулоса мекунанд. Масалан, “Ин иттифоқ ҳамеша барои ман пеш меояд, мисли ин ки ман хеле чойҳо шикаст мехӯрам”. **Афроде, ки ин навъ хаторо дар афкор доранд, ҳақиқатҳои зандигиро пуррангтар аз миқдори воқеиятҳои он мебинанд.** Шиддат ва миқдори воқеай хеле камтар аз миқдор ва шиддате аст, ки дар зехни фард қарор дорад. Фарде, ки дучори ин хатои шинохтӣ аст, ҳар ҳодисаи манғӣ ва аз ҷумла як нокомии шуғлиро шикасти тамомаёр ва тамомнашудани талақӣ мекунанд ва онро бо қалимаҳое, чун “ҳаргиз” ва “ҳамеша” тавсиф мекунад.

Тафаккури дуқутбӣ:

Одамҳо ё иттифоқҳоро ба сурати ҳама ё ҳеч мебинанд. Масалан, “Ҳама маро тарк кардаанд” ё “Вақт талаф кардан буд”. Дар ин навъ афкор қонуни ҳама ё ҳеч ҳоким аст. Фард ё рафтор, фикр, мавқеият, падида ё мавзӯро комилан **сафед ё сиёҳ** мебинад. Ҳар ҷиз камтар аз комил, шикасти бечуну ҷароӣ. Адами қаноат ба миқдор ва ё баҳше аз як кор, як фаъолият ва ё як имтиёз, онҳоро аз хубиҳои он амр маҳрум мекунад.

Ба таври мисол, баъзеҳо ин навъ тафаккурро доранд, ки ё бояд фалон мошинро дошта бошанд ё аслан ҳеч мошинеро намехоҳанд. Ин навъ тафаккур дар бисёре аз қисматҳои зиндагӣ дида мешавад. Дар мисоли дигар устоди донишгоҳ баён мекард, ки агар ин таъдод донишҷӯ буд ва бо ин шароит ба таври мисол, ман ин дарсро ҳоҳам дод. Дар мисоли дигар, хонуме, ки режими ҳаробшавӣ гирифта буд, пас аз ҳӯрдани як қошуқ яхмос гуфт: Барномаи ҳаробшавии ман дуд шуд ва ба ҳаво рафт. Бо ин тарзи баррасӣ ба қадре нороҳат шуд, ки як зарфи бузурги яхмосро то ба охир нӯши ҷон кард.

Боядҳо:

Рӯйдодҳоро бар мабнои ин, ки чӣ тавр бояд буданд, тафсир меқунед ва на бар мавнои ин, ки воқеан чӣ тавр ҳастанд. Масалан, “Бояд хуб амал кунам ва агар хуб амал нақунам, яъне шикаст хӯрдаам”. Интизор доред, ки вазъ он тавр бошад, ки шумо меҳоҳед. Ҳамеша ин интизор муҳаққақ намешавад ва ё бо дарсади камтаре муҳаққақ мешавад. Ба таври мисол, навозандай бисёр хубе, пас аз навохтани як қитъаи душвори пианина бо худ гуфт: “Набояд ин ҳама иштибоҳ мекардам”. Он қадар таҳти таъсири ин ибора қарор гирифт, ки чанд рӯз пай дар пай ҳолу рӯзи бад дошт. Намудҳои навъҳои калимаҳое, ки “бояд” –ро ба шакле тадой меқунанд, ҳамин рӯҳияро эҷод менамоянд. Он даста аз “иборатҳои бояддор”, ки бар зидди шумо ба кор бурда мешаванд, ба эҳсоси тақсир ва ноумедӣ мунҷар мегарданд. Аммо ҳамин боварҳо, агар муттаваҷехи соирин ва ё ҷаҳон ба таври куллӣ шавад, боис ба ҳашм ва дилсардӣ мегардад. “Набояд ин қадар “соумач” бошад”.

Хелеҳо меҳоҳанд бо “бояд”-ҳо ва “набояд”-ҳо ба худ ангеза бидиҳанд. “Набояд он шириниро меҳӯрдам”. Ин навъ фикр дар бештарин ҳолат бетаъсир аст, зеро “бояд”-ҳо тавлиди исён меқунанд ва ашхос ташвиқ мешаванд, ки дуруст бар акси онро анҷом диханд.

Шахсиятсозӣ:

Ба хотири иттифоқоти ноҳушоянди манғӣ, тақсири зиёдеро ба сурати ғайримантиқӣ ба худ нисбат медиҳед ва ба ин мавзӯъ таваҷҷӯҳ намекунед, ки дигарон боиси иттифоқоти хос мешаванд. Масалан, “Издовоҷам ба бунбаст расид, ҷун ман шикасхӯрдаам”.

Гуноҳ доштан:

Фарди дигареро манбаъи аслии эҳсосоти манфиатон медонед ва масъулияти тағиири худатонро намепазиред. Масалан, “Айби ӯст, ки ман ҳоло ингуна эҳсос меқунам” ё “Тамоми мушкилоти ман айби волидонам аст”.

Муқоисаҳои ғайримантиқӣ:

Иттифоқҳоро бар асоси стандартҳое тафсир мекунед, ки воқеъбинона нестанд. Ба ин тартиб, ки ба афроде таваҷҷӯҳ мекунед, ки беҳтар аз шумо амал мекунанд ва дар натиҷа худатонро дар муқоиса бо дигарон ҳақир ва паст мебинед. Масалан, “Ӯ дар муқоиса бо ман муваффактар аст” ё “Дигарон беҳтар аз ман имтиҳон супоридаанд”.

Ҳамеша пешбин будан:

Тамаркуз ва кори зеҳнӣ бо ин, ки ман метавонистам беҳтар аз инҳо амал қунам, ба ҷои таваҷҷӯҳ ба ин, ки ман ҳоло чӣ корҳоеро метавонам беҳтар анҷом дихам. Масалан, “Агар талош карда будам, метавонистам шуғли беҳтаре дошта бошам” ё “Набояд ин гапҳоро мезадам”.

Чӣ мешавад, агар:

Як силсила саволҳоеро мепурсед, ҳама ба ин сурат ҳастанд, ки “Чӣ мешавад, агар”, иттифоқи хоссе биафтад? Ва албатта шумо ҳаргиз аз посухе, ки ба худ медиҳед, розӣ нестед. Масалан, “Дуруст, vale агар музтариб шавам чӣ?” ё “Агар дуруст нафас накашам чӣ?”

Истиidlоли эҳсосӣ:

Иҷоза медиҳед, ки эҳсосатон, тафсиротатон аз воқеиятро ҳидоят қунанд. Мисол, Эҳсоси афсурдагӣ мекунед ва ин яъне издивоҷ ба бунбаст расидааст.

Афроде, ки дорои истиidlоли эҳсосӣ ҳастанд, фикр мекунанд, ки эҳсосоти манғии мо на ҳатман инъикосқунандай воқеиятҳо ҳастанд. Ин навъ исдиidlол моро аз бисёре воқеиятҳо дур нигоҳ медорад. Ба таври мисол: “Аз савор шудан ба ҳамопаймо ваҳшат дорам, чун парвоз бо ҳавопаймо бисёр хатарнок аст”. “Эҳсоси гуноҳ мекунам, пас бояд одами бад бошам”. “Ҳашмгин ҳастам, пас маълум мешавад, бо ман одилона барҳӯрд нашудааст”. “Чун эҳсоси ҳаққорат мекунам,

маънояш ин аст, ки фарди дарачаи ду ҳастам”. “Эҳсоси ноумедӣ мекунам, пас ҳатман бояд ноумед бошам”.

Нотавонӣ дар адами тайиди далелҳо:

Ҳама мадракҳо ё далелҳо бар муқобили афкори манфиатонро рад мекунед. Масалан, вақте ин тафаккурро доред, ки “Дӯст доштанӣ нестам”, ҳар далелеро, ки нишон медиҳад одамҳо шуморо дӯст доранд, рад мекунед. Дар натиҷа афкоратон қобили рад кардан нестанд.

Барҳӯрди қазоватӣ:

Худатон, дигарон ва иттифоқҳоро ба ҷои ин, ки сирфан фақат тавсиф кунед, бипазиред ё дарк кунед, ба сурати сиёҳу сафед арзёбӣ мекунед. (Хубу бад ё бартару ҳақиҷтар). Худатон ва дигаронро бар мабнои меъёрҳои дилхӯра ва салиқае қазоват мекунед ва ба ин натиҷа мерасед, ки ба худатон ё дигарон кутоҳӣ кардаед. Бо қазовати дигарон ё бо қазовати сахтигирона аз худатон дар бораи хеш баҳо медиҳед. Масалан: “Дар донишгоҳ хуб дарс нахондаам”. “Агар тенинис кор кунам, хуб аз об дар намеояд”. “Бубин чи қадар муваффақ аст, ман нестам”.

Сатҳҳои шинохт

- Афкори автоматик (худоянд)
- Боварҳои ҳаяҷонӣ (қонунҳои зиндагӣ)
- Боварҳои бунёдӣ

Сатҳи аввал: Афкори автоматик (худоянд)

Афкори автоматик, афкоре ҳастанд, ки мувозӣ бо афкори огоҳона ва ошкор дар зеҳнамон ҷараён доранд. Дар назар дошта бошед, ки ин афкор хосси қасоне, ки бо бемории равонӣ мубтало мешаванд, нест. Ҳамаи мо дорои ин афкор ҳастем. Ин афкор сарӣ ҳастанд, ногаҳон ба зеҳн омада, сарӣ ва қӯтоҳ буда ва шумо камтар аз онҳо огоҳ ҳастед. Аммо аз ҳаяҷоне, ки тавлид мекунанд ба хубӣ огоҳӣ доред, зоро баъд аз ин ки ин фикр ба зеҳнатон меояд, бастаги ба манғӣ ё мусбат буданашон дар шумо ҳаяҷони хуб ё бад эҷод мекунанд. Бо далел ин ки, мо аз афкори автоматики худ иттилоъ надорем, дар натиҷа, бештар эҳтимол дорад, ки онҳоро бидуни арзёбӣ ба унвони воқеият бипазирим. Вале метавонем ёд бигирим, ки бо таваҷҷӯҳ ба тағиироти ҳаяҷонӣ ва эҳсосии хеш, афкори автоматики худро шиносой қунем. Ба унвони мисол, метавонем ҳар вақт мутаваҷҷеҳи эҳсоси нороҳатӣ дар худамон шудем, аз худ бипурсем: “Ҳамин ҳоло, чӣ аз зеҳнам мегузарад?”

Мисол: Фарз қунед, ки ба хона телефон мекунед ва касе ҷавоби телефони шуморо немедиҳад. Баъд аз ҷаҳонда дақиқа дубора занг мезанед ва боз ҳам ҷавоб намедиҳад. Дар натиҷа шумо ҷаҳонда бор пушти сари ҳам ба сурати доимӣ занг мезанед. Хуб дар ин ҳолат воқуниши одамҳо ба ҷаҳонда даста тақсим мешаванд. Аксари одамҳо нигарон мешаванд, баъзеҳо бидуни нигаронӣ тамос гирифтандро ба замони дигар мегузоранд ва баъзеҳо баъд аз ҳамон тамоси аввалияи бечавоб дигар тамос намегиранд, баъзеҳо нороҳат ва ошуфта мешаванд ва ...

Далели ин воқунишҳои мутафовут чист?

Агар аз онҳое, ки нигарон шудаанд, бипурсем, ки чӣ чизе аз зеҳнашон гузашт, ки онҳоро нигарон карда аст, эҳтимолан посух хоҳанд дод, ки накунад иттифоқи баде афтода бошад? (Ё як фикри манфии дигареро баён хоҳанд кард.) Дигарон мумкин аст фикр кунад, ки эҳтимолан аъзои хонавода барои анҷоми коре аз хона берун рафтаанд, баъзе мумкин аст, фикр кунанд, ки эҳтимолан хоб ҳастанд ва ... Ба ин навъ афкор, ки дар мавқеиятҳои хоссе, сариъ ба зеҳни мо меоянд, афкори худоянд ё автоматик гуфта мешавад.

Дар назар дошта бошед, ки онҳо илова бар сариъ будан, мавқеиятро ба наҳвае арзёбӣ мекунанд, ки иттифоқи баде рах додааст. Аз ин мисол, метавоем натиҷа бигирем, ки афкори худоянд, метавонанд манғӣ ё мусбат бошанд. Афкори худоянди манғӣ, эҳсосоти манғӣ ва афкори худоянди мусбат, эҳсоси мусбат эҷод мекунанд.

Дар дармони шинохтӣ-рафторӣ сайъ мешавад, ки ду ҷанбаи афкори худоянди манғӣ барраси шаванд: Аввалин маврид ин аст, ки оё ин афкор саҳех ҳастанд? Ва дигар ин, ки оё ин афкор, фоидае доранд ва судманд маҳсуб мешаванд?

Дар робита бо афкори худоянд бояд ба як саволи дигар посух диҳем: Афкори худоянд аз кучо пайдо мешаванд? Чӣ чизе боис мешавад, таъбир ва тафсири одамҳо аз як мавқеияти яксон бо ҳам фарқ дошта бошанд? Чаро фарди воҳиде дар ду замони муҳталиф мавқеияти яксонеро ба ду шеваи мутафовут таъбир мекунанд? Ибтидо, бояд бидонем, ки афкори худоянд дар байни се сатҳи шинохтӣ (афкори худоянд, афкори воситай ва боварҳои ҳастай) сатҳитарини онҳо маҳсуб мешаванд. Бинобарин, сарчашмаи афкори худоянд дар сатҳҳои амиқтар, яъне боварҳои ҳастай қарор доранд, ки дар идома ба он хоҳем пардоҳт.

Сатҳи дуввум: Афкори воситай ё қонунҳои зиндагӣ

Дуввумин сатҳи шинохт ба сурати густурдае фарзияҳои нокоромадро шомил мешаванд. Дар солҳои ахир фарзияҳои нокоромад ё қонунҳои зиндагӣ боварҳои шартӣ низ номида мешаванд. Дар дармони шинохтй-рафторӣ ду навъи қонун вучуд дорад:

- Аввалин даста иборатҳои шартӣ ҳастанд: Агар... он гоҳ. Агар ман хеле хуб дарс бихонам ва хеле талош қунам, он гоҳ дигарон маро дӯст хоҳанд дошт.
- Навъи дуввум, ибораҳои интизоротӣ (боядҳо ва қоидаҳо) аст: Ман бояд комил бошам. Ин қонунҳо бо эҳсоси нерӯманд вазифашиносӣ ва ахлоқмандӣ ҳамроҳ аст ва дар бештарин ҳолат бо саҳти дармон мешаванд. Боядҳо боварҳое ҳастанд, ки фард дар бораи ин, ки худаш ва ё дигарон чӣ тавр бояд рафтор қунанд, фикр қунанд ё эҳсос қунанд, доранд.

Қонунҳои зиндагӣ мустақиман бо корҳое, ки ба манзури ҳифзи иззати нафс ва ҳисси амният ва саломат анҷом медиҳанд, марбут ҳастанд. Бинобарин ба ҳар далеле, ки ба тавоноии мо барои қаноатмандии қонунҳои шартӣ ва интизордошта ворид шавад, мо омодаи изтироб ва афсурдагӣ хоҳем шуд.

Байни афкори манфии худоянд ва қонунҳои сатҳи ду фарқияти муҳим ва умдае вучуд дорад:

- Афкори манфии худоянд, арзёбии шартӣ аз як рӯйдод ё як мавқеяяти **хос** аст, қонунҳои зиндагӣ дар **тамоми** мавқеяятҳо вучуд доранд, ба иборати дигар, фарогиранд ва сирфан ба як мавқеяят хос марбут намешаванд.
- Дар ҳоле, ки афкори манфии худоянд дар мӯҳтаво ва фароянд дучори чиҳатгирий мешаванд, қонунҳои зиндагӣ қазоватҳои арзишӣ ҳастанд.

Сатҳи саввум: Боварҳои бунёдӣ

Саввумин сатҳи шинохт, фарзияҳои зербиноӣ дар бораи худ, дигарон ва дунё аст, ки ба онҳо боварҳои ҳастай гуфта мешавад. Дар солҳои ахир ба боварҳои ҳастай, боварҳои ғайришартӣ ва тарҳвораҳо низ гуфта мешавад. Боварҳои ҳастай механизмҳое ҳастанд, ки иттилоотро пардозиш мекунанд ва қонунҳои зиндагӣ ва афкори худояндро фаъол мекунанд.

Боварҳои ҳастай дар даврони қӯдакӣ ва навҷавонӣ дар натиҷаи таҷрибаҳои зиндагӣ шакл гирифтаанд. Аз ҳамон овони қӯдакӣ, боварҳои хос дар бораи худ, дигарон ва дунё дар одамҳо шакл мегирад.

Вақте як бовари бунёдӣ фаъол мешавад, фард мавқеиятҳоро аз манзури ин бовар таъбир мекунад, ҳатто агар бар асоси ақлу мантиқ, ин таъбир ғалат бошад. Вақте як бовари бунёдӣ фаъол мешавад, фард ба таври интиҳобӣ ба иттилооте таваҷҷӯҳ мекунад, ки дар ҷиҳати тайиди бовари бунёдии вай ҳастанд ва иттилооти мухолиф ё барҳилофро нодида гирифта ё ба ҳисоб намегирад. Ба ин тартиб вай бовари худро ҳифз мекунад.

Боварҳои бунёдӣ амиқтарин сатҳи шинохтӣ ҳастанд. Онҳо фарогир, куллӣ, инъитофонпазир ва беш аз ҳад таъмимёфта ҳастанд. Афкори худоянӣ вожаҳо ё тасвирҳои зеҳни воқеӣ ҳастанд, ки амалан аз зеҳни фард мегузаранд, онҳо марбут ба як мавқеияти маҳсус буда ва метавон онҳоро аз сатҳтарин шинохтҳо донист. Вақте волидон бо қӯдаки худ ба таври бад рафтор мекунанд, масалан, ӯро танбех мекунанд, мумкин аст, он қӯдак ба ин натиҷа бирасад, ки лоиқи дӯст доштан нест: “Ман дӯст доштаний нестам”. Ин як бовари ҳастай аст. Афроде, ки дар даврони қӯдакӣ таҷрибаҳои манғии зиёде доштаанд, онҳоро дар қолаби боварҳои ҳастаии манғӣ созмондехӣ мекунанд.


Ин боварҳо хеле амиқ ҳастанд, ба тарзе, ки ҳатто мумкин аст, аз вучуди онҳо иттилоъе надошта бошем, аммо онҳо таъсири худро бар зиндагӣ ва рафтори мо

мегузоранд ва ҳарчи манфитар бошанд, бештар моро боиси афсурдагй, изтироб ё ҳар bemории дигаре мекунанд.

Аз лиҳози назарй ин сатҳи сегона ба яқдигар пайваст ҳастанд ва метавон онҳоро бо як истиора ба зеботарин шакл баён кард. Агар ин сатҳи сегонаро ба унвони як фавораи об дар назар бигирем, боварҳои ҳастай маҳази об, қонунҳои зиндагй (афкорҳои воситай) монанди фавора, ки обро ба берун ҳидоят мекунанд ва саранҷом афкори манфии худоянд қатраҳои обе ҳастанд, ки аз ҳар яке аз фавораҳо ба берун мечашанд. Боварҳои ҳастай бознамоии ҳиси асосӣ аз худ ва калиди чигунагии диidi мо нисбат ба худамон, дигарон ва дунё аст ва бо сатҳҳои болоии ҳаяҷон пайванд ҳастанд. Қонунҳо монанди усулий амал мекунанд, ки рафтори фардро ҳидоят мекунанд ва ин ки чӣ гуна рафтор қунем ва чӣ гуна бо дигарон ва дунё робита барқарор қунем. Афкори манфии худоянд тавлидоти мустақими боварҳо ва қонунҳо ҳастанд.

Афкори худоянди манфӣ, афкори воситай ва боварҳои ҳастай дар таомул бо яқдигар, як наҳваи тафаккури хос, монанди сиёҳу сафед фикр карданро месозанд. Ба ин навъ фароянди тафаккур, хатоҳои шинохтй гуфта мешавад. Дар матлаби баъдӣ хатоҳои шинохтиро баррасӣ хоҳем кард ва дар идома ба наҳваи анҷоми дармони шинохтй-рафторй хоҳем пардоҳт.

Мусалласи шинохтй



Аарон Бек сегонаи шинохтиеро муаррифй кард, ки ба номи “Мусалласи шинохтй” маъруф шуд. Бар ин асос боварҳои бунёдии афрод шомили боварҳое дар мавриди худ, дунё ва дигарон ва оянда аст. Мисолҳое аз боварҳои бунёдини носозгорона, ки мумкин аст дар ҳавзи худ дида шавад, иборат аст аз: ман заифам, ман нотавонам, ман дўстдоштаний нестам, ман хостаний нестам, ман бадам, ман сазовари як рафтори хос ҳастам, ман дар маърази хатарам. Бовари бунёдини носозгорона дар чаҳорҷӯби дунё ва дигарон метавонад шомили мавридҳое аз ин қабил бошанд: хатар дар ҳар гӯша дар камин аст, бояд аз дигарон истифода кард, рӯзгор ноҷавонмард аст, одамҳо меҳоҳанд ба ман садама бизананд. Бовари бунёдини осебзанандае, ки дар мавриди оянда вучуд дорад, метавонад шамили мавридҳое аз қабили зер бошад: ҳамеша бадбаҳт ҳоҳам буд, ҳеч чиз беҳтар наҳоҳад шуд.

Боварҳои бунёдине, ки дар ҳавзай худ қарор доранд, тарҳвораҳои худ низ номида мешаванд. Аарон Бек мӯтақид аст, тарҳвораҳо се даста ҳастанд. Ин се даста иборатанд аз:

Аввал: Ҳавзай арзишмандӣ: Ман беарзиш ҳастам.

Дуввум: Ҳавзай дармондагӣ: Ман нотавонам.

Саввум: Ҳавзай дўстдоштаний набудан: Ман дўстдоштаний нестам.

Марҳилаҳои дармон дар СВТ

Аввал. Шинохт:

(Мусоҳиба, мушоҳида ва пурсишнома)

Ковиш дар фикр ва эҳсосу рафтор.

Шиносоии омилҳои ошкорсоз

Шиносоии омилҳои заминасоз (хулқу хӯ, муҳити хонаводагӣ, сабки дилбастагӣ, сабки фарзандпарварӣ)

Шиносоии омилҳои тадовумбахш:

Омилҳои асаргузори мусбат

Омилҳои асаргузори манғӣ

Дуввум. Формулбандӣ

Ҳар гоҳ бо кӯмаки муроҷиатқунада битавон сабабҳои мушкилоташро шиносоӣ кард, ба формулбандӣ мерасем. Формулбандӣ, яъне работ додани омилҳо ба якдигар ва расидан ба ҷарҳаҳои маъюби зиндагии муроҷиатқунанда.

Саволҳои зеринро метавон бо формулбандӣ посух дод:

Саволи муроҷиатқунанда: Чаро ман дучори мушкил шудаам?

Омилҳои заминасоз

Саволи муроҷиатқунанда: Чаро аз ин замон дучори мушкил шудаам?

Омилҳои ошкорсоз

Саволи муроҷиатқунанда: Чаро мушкили ман бартараф намешавад?

Омили тадовумбахш

Саволи муроҷиатқунанда: Ҷӣ тавр метавонам мушкиламро ҳал қунам?

Саввум. Тархи дармон

Бо забони содда дар ихтиёри муроциаткунанда қарор додани иттилооти илмӣ.

Дармон дар СВТ дорои вижагии зайл аст:

- Мушорикатӣ
- Шаффоф
- Ҳадафманд
- Мубтанӣ бар тамрин
- Дорои қоидаҳо

Текникҳои дармон

Бозсозии шинохтй равиши муфид барои дарки эҳсосот ва хулқу хӯи ноумедкунанда ва гоҳе вақт ба ҷолиш кашидани боварҳои иштибоҳ, ки мумкин аст, пояи ғалат дошта бошанд. Ва бозсозии шинохтй тафаккури манфиро ба ҷолиш кашида ва тағийир медиҳад.

Бозсозии шинохтй дар сатҳи афкори худоянд:

АВВАЛ. Сабти афкор

Тамрин: Дар тӯли ҳафтаи оянда барои ҳар рӯз ин ҷадвалро пур қунед.

Вазъият	Эҳсос	Фикр	Рафтор (посух)	Паёмад	Хатои шинохтй

ДУВВУМ. Тафаккур бо садои баланд

САВВУМ. Маъноёбии вожаҳо

ЧАҲОРУМ. Шиносоии фоида ва зарари афкор

ПАНҶУМ. Тағийирёбии фикр

Мизони эътиқод ба фикр (0-100)	Фаъолият	Соат

ШАШУМ. Фикри чойгузин

Бозсозии шинохтй дар сатҳи афкори худоянд (қоидаҳои зиндагӣ):

1. Сабти қоидаҳои зиндагӣ
2. Маъноёбии вожаҳо
3. Тафкики қоидаҳои коромад аз қоидаҳои нокоромад
4. Тадвини як қоидай коромад
5. Қоидашиканӣ

Бозсозии шинохтй дар сатҳи боварҳои марказӣ:

1. Таърифи вожаҳо
2. Хостгоҳи таъриф ва маншаъи таърифи бовар
3. Далелҳои тайидкунанда

Барои мисол: БОВАР: Ман одами бадшонс ҳастам.

Синну сол	Далелҳо (воеахо)

4. Далелҳои радкунанда
5. Давомнокӣ
6. Бозсозии хотироти марбут ба боварҳои марказӣ.

Dr. Фотима Рамазонӣ

2020